



Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳисобот оиди иҷроиши буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нуҳмоҳаи соли 2025

ш. Душанбе

Мукаддима

Бучети давлатӣ воситаи асосиест, ки тавасути он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи сиёсати андозию-бучетиро тавасути Вазорати молия ва дигар сохторҳои мутасаддии давлатӣ амалӣ менамояд. Аз ҷумла, ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти масъул оид ба иҷрои бучети давлатӣ, чудо намудани маблағ ба ташкилоту муассисаҳои гуногуни бучетии кишвар, инчунин гузаронидани мониторинги истифодаи мақсадноки маблағ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ ва маъмурӣ таъмин менамояд.

Қараёни татбиқи ҳисоботи иҷроии нақшаи бучети давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати мамлакат дар соли молиявӣ назорат карда мешавад. Ҳисоботи мазкур нишондиҳандаҳои бучетии нӯҳмоҳаи соли 2025-ро дар бар мегирад.

Даромади бучети давлатӣ ба ҳолати 30 сентябри соли 2025

млн. сомонӣ

Номгӯи даромадҳо	Нақша	Иҷро	Ҷоиҳои иҷро
Ҳаҷми умумии бучети давлатӣ	38 180,1	42 201,7	110,5
I. Даромадҳои ҷорӣ ва грантҳо (II+ V)	27 885,0	32 465,8	116,4
II. Даромадҳои ҷорӣ (III + IV)	27 289,0	32 000,0	117,3
III. 1.01. Воридоти андозӣ	23 994,8	27 511,3	114,7
1.01.01. Андоз аз даромад	6 662,8	8 102,9	121,6
1.01.02. Андози иҷтимоӣ	1 957,0	2 158,4	110,3
1.01.03. Андоз аз молу мулк	1 014,6	1 123,6	110,7
1.01.04. Андоз аз фурӯш	24,9	24,3	97,5
1.01.05. Андоз аз арзиши иловашуда	10 066,2	10 956,5	108,8
1.01.06. Низомии махсуси андозбандӣ	836,0	903,3	108,1
Андози аксиз	964,0	1 123,4	116,5
1.01.07. Аксизҳои дохилӣ	320,8	362,0	112,8
1.01.08. Аксизҳои беруна	643,2	761,4	118,4
1.01.09. Дигар даромадҳои берунӣ барои савдо ва амалиётҳо	1 071,8	1 551,4	144,7
1.01.10. Андозҳо барои захираҳои табиӣ	1 216,1	1 374,0	113,0
1.01.11. Андозҳои дигари дохилӣ ва пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо	181,4	193,5	106,7
IV. 1.02. Воридоти ғайриандозӣ	3 294,2	4 488,7	136,3
1.02.01. Воридот аз моликият ва фаъолияти соҳибдорӣ	477,9	531,6	111,2
1.02.02. Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бучет	350,9	586,0	167,0
1.02.03. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо (санксияҳо)	281,1	415,0	147,7

1.02.04. Воридоти дигари ғайриандозӣ ва пардохтҳои маъмурий	1 430,8	2 209,6	154,4
1.02.05. Даромад аз сармоя	753,5	746,5	99,1
V. Грантҳо	596,0	465,7	78,1
Маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ	3 124,8	3 124,8	100,0
V. Лоиҳаҳои инветитсионӣ:	5 767,4	5 208,2	90,3
Грантҳо	4 015,3	3 815,8	95,0
Қарзҳо	1 752,1	1 392,4	79,5
Ҳисоббаробаркуниҳо	1 402,9	1 402,9	100,0

**Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ
ба ҳолати 30 сентябри соли 2025**

млн. сомонӣ

Номгӯи даромадҳо	Нақша	Иҷро	Ҷоиози иҷро
Ҳаҷми умумии буҷети ҷумҳуриявӣ	18 519,8	21 871,6	118,1
I. Даромадҳои ҷорӣ ва грантҳо (II + V)	17 126,9	20 478,7	119,6
II. Даромадҳои ҷорӣ (III + I V)	16 530,9	20 012,9	121,1
III. 1.01. Воридоти андозӣ	13 319,2	15 629,2	117,3
1.01.01. Андоз аз даромад	2 436,9	3 395,9	139,4
1.01.02. Андозии иҷтимоӣ	-	3,5	
1.01.03. Андоз аз молу мулк	-	6,6	
1.01.04. Андоз аз фурӯш	24,9	24,3	97,5
1.01.05. Андоз аз арзиши иловашуда	8 587,4	9 218,8	107,4
1.01.06.Низомии махсуси андозбандӣ	-	4,8	
Андозии аксиз	851,3	986,3	115,9
1.01.07. Аксизҳои дохилӣ	208,1	224,9	108,1
1.01.08. Аксизҳои беруна	643,2	761,4	118,4
1.01.09. Дигар даромадҳои берунӣ барои савдо ва амалиётҳо	1 071,8	1 551,4	144,7
1.01.10. Андозҳо барои захираҳои табиӣ	346,8	437,1	126,0
1.01.11.Андозҳои дигари дохилӣ ва пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо	-	0,5	
V. Воридоти ғайриандозӣ	3 211,6	4 383,7	136,5
1.02.01. Воридот аз моликият ва ғаёолияти соҳибкорӣ	456,7	500,8	109,6
1.02.02. Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет	342,4	567,5	165,7
1.02.03. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо (санксияҳо)	281,1	414,5	147,5
1.02.04. Воридоти дигари ғайриандозӣ ва пардохтҳои маъмурий	1 380,2	2 155,7	156,2

1.02.05. Даромад аз сармоя	751,3	745,3	99,2
Грантҳо	596,0	465,7	78,1
Ҳисоббаробаркуниҳо	1 392,9	1 392,9	100,0

**Даромади буҷети маҳаллӣ
ба ҳолати 30 сентябри соли 2025**

млн. сомонӣ

Номгӯи даромадҳо	Нақша	Иҷро	Ҷоиза иҷро
1.01. Воридоти андозӣ	8 720,5	9 832,2	112,7
1.01.01. Андоз аз даромад	4 226,0	4 707,0	111,4
1.01.03. Андоз аз молу мулк	1 014,0	1 117,0	110,2
1.01.05. Андоз аз арзиши иловашуда	1 478,9	1 737,8	117,5
1.01.06. Низомҳои махсуси андозбандӣ	838,0	898,5	107,2
1.01.07. Аксизҳои дохилӣ	112,7	137,1	121,7
1.01.10. Андозҳо барои захираҳои табӣӣ	869,4	936,9	107,8
1.01.11. Андозҳои дигари дохилӣ ва пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо	181,5	193,0	106,3
V. Воридоти ғайриандозӣ	83,2	105,0	126,3
Ҷамъи ДАРОМАДҲО	8 803,6	9 832,2	111,7
Мусоидати молиявӣ (субвенсия) - аз буҷети ҷумҳуриявӣ	2 154,3	2 142,0	99,4
Ҳисоббаробаркуниҳо аз буҷети ҷумҳуриявӣ	85,7	85,7	100,0
Ҷамаи ДАРОМАДҲО	11 043,7	12 060,0	109,2

**Иҷрои қисми гурӯҳбандии вазифавии буҷети давлатӣ ба
30 сентябри соли 2025**

млн. сомонӣ

Номгӯи ХАРОҶОТҲО	Нақша	Иҷро	Ҷоиза иҷро
01. Сектори ҳокимият ва идоракунии давлатӣ	2 516,3	2 056,7	81,7
04. Маориф	8 419,3	7 571,4	89,9
04.1.01. Таълиму тарбияи томактабӣ	119,5	89,9	75,2
04.2. Таҳсилоти умумӣ	461,3	335,0	72,6
04.2.01. Таҳсилоти ибтидоӣ	275,9	207,1	75,1
04.2.02. Таҳсилоти умумии асосӣ	0,31	0,19	60,3
04.2.03. Таҳсилоти миёнаи умумӣ	173,2	126,0	72,8
04.2.04. Муассисаҳои хусусияти умумидошта	11,90	1,731	14,5
04.3. Таҳсилоти касбӣ	1 581,2	1 200,6	75,9

04.3.01. Таҳсилоти олии касбӣ	1 224,4	955,0	78,0
04.3.02. Таҳсилоти миёнаи касбӣ	225,2	147,0	65,3
04.3.03. Таҳсилоти ибтидоии касбӣ	131,7	98,5	74,8
04.4. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим нашаванда	91,4	68,0	74,4
04.4.01. Курсҳо ва марказҳои тақмили ихтисос	24,6	13,6	55,4
04.4.02. Донишқадаҳои тақмили ихтисос	57,4	47,3	82,5
04.4.03. Муассисаҳои, ки ба дигар категория дохил нашудаанд	9,5	7,1	74,6
04.5. Фаъолияти дигар дар соҳаи маориф	383,8	319,3	83,2
04.5.01. Идоракунии ва назорат дар соҳаи маориф	40,1	18,5	46,2
04.5.02. Фаъолияти ғридиҳанда дар соҳаи маориф	44,0	36,2	82,3
04.5.03. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи маориф	14,8	11,4	77,1
04.5.04. Фаъолият дар соҳаи маориф, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд	284,8	253,2	88,9
Бучетҳои маҳаллӣ	5 217,6	4 992,8	95,7
Лоиҳаҳои инвестиционӣ	564,5	565,8	100,2
05. Нигоҳдории тандурустӣ	3 305,0	3 002,1	90,8
05.1. Беморхонаҳо	480,3	398,8	83,0
05.1.01. Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	199,3	174,8	87,7
05.1.02. Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда	247,7	195,8	79,0
05.1.03. Тавалудхонаҳо	4,8	3,9	80,4
05.1.04. Марказҳои барқарорсозӣ (реабилитатсионӣ)	25,5	21,8	85,8
05.1.05. Беморхонаҳои, ки ба дигар категория дохил нашудаанд	3,0	2,5	83,0
05.2. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо)	22,8	16,9	74,1
05.2.01. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) бисёрсоҳавӣ	3,1	2,5	78,9
05.2.02. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда	7,5	5,1	68,6
05.2.03. Маркази дандонпизишки (стамотологӣ)	7,7	5,6	72,8
05.2.05. Стансияҳои ғрии таъчилиӣ тиббӣ	0,30	0,22	72,5
05.2.06. Маркази тибби оилавӣ	4,0	3,4	84,2

05.2.07.Хизматрасонии марказҳои саломатӣ	0,13	0,07	56,6
05.3. Ҳифзи саломатии аҳоли	112,8	91,4	81,0
05.3.01. Маркази хун	43,7	37,3	85,3
05.3.03. Маркази дезинфектсияи профилактикӣ	2,4	0,8	33,9
05.3.04. Марказҳои эртаъминкунӣ	19,4	17,0	87,4
05.3.05. Маркази санитария - эпидемиологӣ	15,5	10,2	65,8
05.3.06. Марказҳои оиди пешгирӣ ва муқобила бар зидди беморӣи ВИЧ/СПИД	9,8	8,3	84,1
05.3.08. Марказҳои муқобила бар зидди бемориҳои тропикӣ	1,4	1,3	90,4
05.3.09. Марказҳои таҳқиқ	0,19	0,08	42,8
05.3.10. Табиғоти тандурустӣ	3,4	3,0	85,9
05.3.11.Марказҳои солимӣи репродуктивӣ	3,2	2,6	82,1
05.3.12. Муассисаҳои оид ба ҳифзи саломатии аҳоли, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	13,8	10,9	79,3
05.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи нигоҳдории тандурустӣ	197,8	154,7	78,2
05.4.01. Идоракунии ва назорат дар соҳаи тандурустӣ	69,8	59,6	85,3
05.4.02. Таҳқиқоти амалӣ ва таҷрибаӣ дар соҳаи тандурустӣ	12,1	9,9	82,3
05.4.03.Маҷмааҳои дорусозӣ	1,6	1,5	92,0
05.4.04.Дигар маҷмааҳои дорусозӣ	67,0	64,6	96,4
05.4.06.Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, ки ба дигар категория дохил нашудаанд	47,3	19,1	40,4
05.5. Муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ	54,1	43,0	79,6
05.5.01.Марказҳои саломатии шахрӣ ва ноҳиявӣ	53,8	42,9	79,6
05.5.02.Марказҳои саломатии деҳотӣ/Бунгоҳҳои саломатӣ	0,25	0,18	71,6
Бюджетҳои маҳаллӣ	2 199,4	2 099,2	95,4
Лоихаҳои инвестиционӣ	237,7	198,1	83,3
06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	5 275,4	4 903,9	93,0
06.1. Суғуртаи иҷтимоӣ	605,7	550,0	90,8
06.1.01. Барномаҳои давлатии нафақа	351,4	339,2	96,5

06.1.03. Кӯмакпӯлиҳо аз рӯи синну сол	0,1	0,1	79,3
06.1.06. Кӯмакпӯлиҳо барои шуғли аҳоли	25,3	20,0	78,9
06.1.07. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон	225,2	187,3	83,2
06.1.08. Кӯмакпулиҳои дигар ба аҳоли	3,8	3,4	90,6
Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	4 124,3	3 858,2	93,5
06.2. Ҳифзи иҷтимоӣ	82,2	74,1	90,2
06.2.01. Муассисаҳо барои кӯдакон	26,6	25,0	94,2
06.2.02. Муассисаҳо барои калонсолон	23,7	22,2	93,5
06.2.03. Муассисаҳо барои пиронсолон	10,8	8,8	81,4
06.2.04. Осоишгоҳҳо ва профилакторияҳо	10,1	8,4	83,0
06.2.05. Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ	5,4	4,9	90,6
06.2.06. Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	5,6	4,8	86,2
06.3. Фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	353,0	328,7	93,1
06.3.01. Идоракунии ва назорат дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	56,1	46,2	82,3
06.3.02. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	1,0	0,84	85,1
06.3.03. Ташкилдихии фаъолияти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд	295,9	281,6	95,2
Бучетҳои маҳаллӣ	56,6	54,1	95,5
Лоихаҳои инвестиционӣ	53,5	38,8	72,6
07. Хоҷагию манзилию коммуналӣ, экология, хоҷагии ҷангал	1 808,3	1 690	93,5
08. Фарҳанг ва варзиш	1 871,7	1 629,0	87,0
09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	7 381,1	7 051,0	95,5
10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	1 052,5	775,6	73,7
11. Саноат ва сохтмон	313,8	259,9	82,8
12. Нақлиёт ва коммуникатсия	1 954,0	1 848,6	94,6

13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматҳои дигар	101,8	92,7	91,1
14. Харочотҳое, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд	4 201,2	3 850,2	91,6
Ҳамагӣ	42 374,6	38 392,7	90,6

**Иҷрои қисми гурӯҳбандии вазифавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба
30 сентябри соли 2025**

млн. сомонӣ

Номгӯи ХАРОҶОТҲО	Нақша	Иҷро	Ҷоиза иҷро
01. Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии	1 177,8	939,4	79,8
04. Маориф	1 675,4	1 406,9	84,0
04.1. Таълиму тарбияи то мактабӣ	6,7	6,3	93,6
04.1.01. Таълиму тарбияи то мактабӣ	6,7	6,3	93,6
04.2. Таҳсилоти умумӣ	277,8	223,4	80,4
04.2.01. Таҳсилоти ибтидоӣ	202,7	168,1	82,9
04.2.03. Таҳсилоти миёнаи умумӣ	63,3	53,6	84,6
04.2.04. Муассисаҳои хусусияти касбӣ-техникӣ дошта	11,9	1,7	14,5
04.3. Таҳсилоти касбӣ	1 039,2	866,8	83,4
04.3.01. Таҳсилоти олии касбӣ	766,2	652,5	85,2
04.3.02. Таҳсилоти миёнаи касбӣ	134,3	104,2	77,6
04.3.03. Таҳсилоти ибтидоии касбӣ	138,8	110,1	79,4
04.4. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим нашаванда	47,1	37,4	79,4
04.4.01. Курсҳо ва марказҳои тақмили ихтисос	16,4	12,3	74,8
04.4.02. Донишқадаҳои тақмили ихтисос	30,7	25,1	81,8
04.5. Фаъолияти дигар дар соҳаи маориф	304,6	272,9	89,6
04.5.01. Идоракунии ва назорат дар соҳаи маориф	7,4	6,6	90,0
04.5.02. Фаъолияти ғридриҳанда дар соҳаи маориф	37,3	31,2	83,7
04.5.03. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи маориф	16,4	13,0	79,3
04.5.04. Фаъолият дар соҳаи маориф, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд	243,5	222,1	91,2
05. Тантурустӣ	472,2	425,5	90,1
05.1. Беморхонаҳо	270,5	238,9	88,3

05.1.01. Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	61,7	59,7	96,7
05.1.02. Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда	185,1	158,4	85,6
05.1.04. Марказҳои барқарорсозӣ (реабилитатсионӣ)	23,7	20,8	87,8
05.2. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо)	11,0	8,9	80,7
05.2.02. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда	7,2	5,4	74,5
05.2.06. Марказҳои тиббӣ оилавӣ	3,8	3,5	92,4
05.3. Ҳифзи саломатии аҳоли	68,2	63,9	93,7
05.3.01. Маркази хун	28,2	27,2	96,4
05.3.04. Марказҳои эртаъминкунӣ	15,3	14,6	95,4
05.3.06. Марказҳо оиди пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории ВИЧ/СПИД	7,5	7,4	98,1
05.3.08. Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои тропикӣ	1,4	1,4	97,5
05.3.10. Таблӣғоти тандурустӣ	1,9	1,6	82,0
05.3.11. Марказҳои солимии репродуктивӣ	2,6	2,3	88,7
05.3.12. Муассисаҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳоли, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	11,4	9,6	84,1
05.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи нигоҳдории тандурустӣ	122,4	113,7	92,9
05.4.01. Идоракунии ва назорат дар соҳаи тандурустӣ	38,3	35,4	92,2
05.4.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва таҷрибавӣ дар соҳаи тандурустӣ	13,7	11,5	84,3
05.4.03. Маводҳои дорусозӣ	1,9	1,7	92,9
05.4.04. Дигар маводҳои дорусозӣ	67,4	64,9	96,3
05.4.06. Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	1,2	0,2	17,4
06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	900,6	827,4	91,9
06.1. Суғуртаи иҷтимоӣ	607,5	551,3	90,8
06.1.01. Барномаҳои давлатии нафақа	351,4	339,2	96,5
06.1.06. Кӯмакпулиҳо барои шуғли аҳоли	25,6	20,2	79,0
06.1.07. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон	226,7	188,4	83,1
06.1.08. Кӯмакпулиҳои дигар ба аҳоли	3,8	3,4	90,6

06.2. Ҳифзи иҷтимоӣ	88,7	81,1	91,5
06.2.01. Муассисаҳо барои кӯдакон	28,9	27,4	94,6
06.2.02. Муассисаҳо барои калонсолон	26,2	24,9	95,2
06.2.03. Муассисаҳо барои пиронсолон	12,1	10,1	82,9
06.2.04. Осоишгоҳҳо ва профилакторияҳо	9,4	8,0	85,0
06.2.05. Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ	6,2	5,7	91,7
06.2.06. Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд	5,8	5,0	87,3
06.3. Фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	204,4	195,0	95,4
06.3.01. Идоракунии ва назорат дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	59,7	50,5	84,5
06.3.02. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	1,17	1,01	86,1
06.3.03. Ташкилдихии фаъолияти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд	143,6	143,6	100,0
07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал	133,7	107,7	80,6
08. Фарҳанг ва варзиш	1 240,4	1 119,8	90,3
09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	5 429,1	5 353,2	98,6
10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	232,3	182,7	78,7
11. Саноат ва сохтмон	262,9	221,9	84,4
12. Нақлиёт ва коммуникатсия	317,4	231,4	72,9
13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо	103,4	95,3	92,2
14. Харочоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	6 236,3	5 880,4	94,3
Ҳамагӣ	21 590,6	19 901,5	92,2

**Иҷрои қисми гурӯҳбандии вазифавии буҷетҳои маҳаллӣ
ба 30 сентябри соли 2025**

млн. сомонӣ

Номгӯи ХАРОҶОТҲО	Нақша	Иҷро	Ҷоиза иҷро
01. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ	363,2	331,1	91,2

04. Маориф	6 298,9	6 035,7	95,8
05. Нигахдории тандурусти	2 610,2	2 494,9	95,6
06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	63,1	60,4	95,8
07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал	1 167,1	1 144,6	98,1
08. Фарҳанг ва варзиш	454,5	432,8	95,2
10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	53,7	47,3	88,0
11. Саноат ва сохтмон	32,9	23,7	72,0
12. Нақлиёт ва коммуникатсия	159,7	157,6	98,7
14. Харочоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	177,2	172,7	97,5
Ҷамъи ХАРОҶОТҲО	11 584,6	11 097,0	95,8
Баргардонидани маблағҳои саҳван воридшуда		1,2	
Бо роҳи ҳисоббаробаркуниҳо ба буҷети ҷумҳуриявӣ		1,9	#ДЕЛ/0!
Баргардонидани қарзҳои буҷетӣ (ссуда) ба буҷети ҷумҳуриявӣ			
Маблағҳо барои Фонди стабилизатсионӣ		105,4	
Маблағҳо барои Фонди захиравӣ		13,8	
Ҳамаи ХАРОҶОТҲО	11 584,6	11 219,3	96,8

**Иҷрои қисми гурӯҳбандии иқтисодии буҷети давлатӣ ба
30 сентябри соли 2025**

млн. сомонӣ

Номгӯи ХАРОҶОТҲО	Нақша	Иҷро	Ҷоиози иҷро
2-Хароҷотҳо	42 374,6	38 392,7	90,6
21-Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ	10 182,1	9 606,7	94,3
2111- Музди меҳнат	10 167,8	9 598,8	94,4
2122- Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо	14,3	7,9	55,5
22- Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо	12 841,0	11 188,6	87,1
221 - Хариди молҳо ва хизматрасониҳо	12 500,6	10 894,9	87,2
2211- Захираҳои моддию молӣ	1 538,7	1 364,6	88,7
2212- Хариди молҳои техникӣ	513,8	497,6	96,8
2213- Маводи сухт ва равшанҳои молиданӣ	287,9	235,3	81,7
2214- Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир	645,5	556,8	86,3

2215- Таъмири чорӣ	1 344,9	1 108,3	82,4
2216- Пардохти хизматрасонии мутахассисон	422,9	313,2	74,1
2217- Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ	479,9	362,1	75,4
2218- Пардохт барои хизматрасонии алоқа	205,8	170,6	82,9
2219- Молу хизматрасониҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	7 061,2	6 286,3	89,0
222 - Харочотҳои амалиётӣ	300,2	263,6	87,8
2221- Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони	300,2	263,6	87,8
223 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ	40,1	30,1	75,0
2231 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) чиҳати хариди мол ва хизматрасониҳо дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ	40,1	30,1	75,0
23-Харочоти пардохти ҶОИЗО	3 281,5	3 243,3	98,8
2311-ҶОИЗО ба нерезидентҳо	3 261,0	3 224,1	98,9
2312-Ба резидентон ба истиснои бахши идораи давлатӣ	20,5	19,2	93,6
24-Харочот барои пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии)	303,1	275,6	90,9
2411-Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ	303,1	275,6	90,9
25-Харочот барои ҳудудии грантҳо	90,8	81,6	89,9
2512-Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (чорӣ)	85,8	76,6	89,3
2516-Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ(асосӣ)	5,0	5,0	100,0
26-Харочот барои кумакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо	542,2	560,2	103,3
2611-Кумакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ	0,4	0,1	34,9
2612-Кумакпулиҳо оид ба кумакҳои иҷтимоӣ	541,9	560,1	103,4
27-Дигар Харочот	4 659,2	4 202,7	90,2
2713-Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот	19,2	16,1	84,0
2721-Идморпулиҳо	204,4	140,1	68,5
2722-Нафақаҳо	4 170,8	3 842,9	92,1

2723-Чубронпулихо барои хурукворӣ	44,0	38,8	88,2
2724-Чубронпулихо барои дигар молҳо	21,1	16,6	78,4
2725-Пардохти чаримаҳо ва фоизҳо	0,04	-	-
2726-Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ	0,01	-	-
2727-Чубронпулии яквақтаина	25,5	23,8	93,4
2728-Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда	38,0	32,2	84,9
2732-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ	100,6	67,8	67,3
2735-Трансфертҳои асосии дохилие, ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд	35,6	24,4	68,7
28-Амалиётҳо бо дорониҳо ва уҳдадориро	10 474,8	9 234,0	88,2
2811-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)	75,2	53,1	70,5
2812-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистiqоматӣ)	3 167,7	2 542,7	80,3
2813-Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)	5 683,8	5 611,5	98,7
2814-Мошинҳо ва таҷҳизот	836,3	614,9	73,5
2815-Фондҳои асосии ғайримоддӣ	29,9	14,4	48,1
2816-Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ	470,0	228,8	48,7
2822-Қарздиҳӣ ва хариди сахмияҳо	3,87	1,62	41,9
2832- Қарздиҳии беруна	2,6	-	-
2842 -Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо	205,5	167,1	81,3

**Иҷрои қисми гурӯҳбандии иқтисодии буҷети ҷумҳуриявӣ ба
30 сентябри соли 2025**

млн. сомонӣ

Номгӯи ХАРОҶОТҲО	Нақша	Иҷро	Ҷоиза иҷро
2-Хароҷотҳо	21 590,6	19 901,5	92,2
21- Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ	3 329,9	3 060,6	91,9
2111- Музди меҳнат	2 919,3	2 697,2	92,4
2121- Пардохтҳо/маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ	400,3	356,8	89,1
2122- Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо	10,2	6,7	65,3
22- Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо	3 546,4	3 071,4	86,6

221 - Хариди молҳо ва хизматрасониҳо	3 270,7	2 826,4	86,4
2211- Захираҳои моддию молӣ	867,9	819,2	94,4
2212- Хариди молҳои техникӣ	417,8	408,1	97,7
2213- Маводи суخت ва равғанҳои молидани	175,0	147,4	84,2
2214- Харочоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир	376,3	335,0	89,0
2215- Таъмири ҷорӣ	371,6	276,1	74,3
2216- Пардохти хизматрасонии мутахассисон	213,9	169,8	79,4
2217- Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ	224,8	159,9	71,1
2218- Пардохт барои хизматрасонии алоқа	161,8	145,7	90,0
2219- Молу хизматрасонии ҳе, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	461,6	365,2	79,1
222 - Харочотҳои амалиётӣ	275,7	245,0	88,9
2221- Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони	220,7	197,0	89,3
2222- Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ	55,1	48,0	87,2
23-Харочоти пардохти ғоизҳо	3 280,0	3 242,0	98,8
2311-Ғоизҳо ба нерезидентҳо	3 260,0	3 223,2	98,9
2312-Ба резидентон ба истисноӣ бахши идораи давлатӣ	20,0	18,8	93,8
24-Харочот барои пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии)	160,0	137,2	85,8
2411-Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ	160,0	137,2	85,8
25-Харочот барои ҷудокунии грантҳо	2 321,1	2 299,7	99,1
2512-Ба ташкilotҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)	85,8	76,6	89,3
2514-Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (ҷорӣ)	2 154,3	2 142,0	99,4
2515-Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)	76,1	76,1	100,0
2516-Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)	5,0	5,0	100,0
26-Харочот барои кумакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо	256,0	220,0	86,0

2612-Кумакпулихо оид ба кумаки иҷтимоӣ	256,0	220,0	86,0
27-Дигар харочот	631,1	543,1	86,1
2713-Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот	6,0	5,6	93,0
2721-Идрорпулихо	178,0	122,9	69,1
2722-Нафақаҳо	350,2	338,6	96,7
2723-Ќубронпулихо барои хурукворӣ	39,9	35,2	88,2
2724-Ќубронпулихо барои дигар молҳо	19,7	15,3	77,4
2727-Ќубронпулии яквақтаина	0,28	0,11	38,5
2728-Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда	2,0	1,3	67,3
2735-Трансфертҳои асосии дохилие, ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд	34,9	24,0	68,7
28-Амалиётҳо бо дорониҳо ва уҳдадорониҳо	8 066,1	7 327,3	90,8
2811-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)	36,8	27,9	75,8
2812-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистикоматӣ)	1 735,8	1 440,2	83,0
2813-Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)	5 351,8	5 280,1	98,7
2814-Мошинҳо ва таҷҳизот	249,9	174,0	69,6
2815-Фондҳои асосии ғайримоддӣ	13,9	8,7	62,5
2816-Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ	470,0	228,8	48,7
2822-Қарздиҳӣ ва хариди сахмияҳо	3,9	1,6	41,9
2842- Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо	204,0	166,0	81,4

**Иҷрои қисми гурӯҳбандии иқтисодии буҷетҳои маҳаллӣ
ба 30 сентябри соли 2025**

млн. сомонӣ

Номгӯи ХАРОҶОТҲО	Нақша	Иҷро	Фоиизи иҷро
2-Харочотҳо	11 584,6	11 097,0	95,8
21 -Ҳамагӣ фонди музди меҳнат	8 200,3	7 930,4	96,7
2111- Музди меҳнат ва маош	6 577,0	6 368,2	96,8
2121-Маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ	1 621,6	1 561,0	96,3
2122- Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо	1,8	1,2	65,8
22- Харочоти мол ва хизматрасониҳо	1 888,7	1 732,6	91,7
221 - Хариди молҳо ва хизматрасониҳо	1 804,5	1 658,7	91,9

2211- Захираҳои моддию молӣ	327,0	298,9	91,4
2212- Хариди молҳои техникӣ	1,3	1,2	87,1
2213- Маводи суخت ва равғанҳои молиданӣ	82,4	77,3	93,8
2214- Харочоти қорӣ ба ғайр аз таъмир	124,8	112,0	89,8
2215- Таъмири қорӣ	747,3	708,2	94,8
2216- Пардохти хизматрасонии мутахассисон	54,3	48,5	89,3
2217- Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ	194,6	167,1	85,8
2218- Пардохт барои хизматрасонии алоқа	23,6	15,1	64,0
2219- Могу хизматрасонии, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	249,2	230,3	92,4
222 - Харочотҳои амалиётӣ	60,7	56,3	92,8
2221- Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони	48,5	45,1	93,0
2222- Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ	12,2	11,3	92,1
223 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ	23,5	17,6	75,1
2231 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) ҷиҳати хариди мол ва хизматрасонии дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ	23,5	17,6	75,1
24-Харочот барои пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии)	133,2	131,9	99,0
2411-Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ	133,2	131,9	99,0
26-Харочот барои кумакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо	16,8	16,6	98,9
261- Кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ	16,8	16,6	98,9
2611- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ	0,01		-
2612-Кумакпулиҳо оид ба кумаки иҷтимоӣ	16,8	16,6	99,0
27-Дигар харочот	49,2	44,8	91,1
271- Харочоти марбут ба моликият ба истиснои ғоизҳо	10,3	9,3	89,9

2713-Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот	10,3	9,3	89,9
272- Дигар харочоти гуногун	38,9	35,6	91,4
2721-Идрорпулиҳо	12,7	10,9	86,4
2722-Нафақаҳо	0,1	0,1	95,4
2723-жубронпулиҳо барои хурукворӣ	3,7	3,5	95,3
2724-жубронпулиҳо барои дигар молҳо	1,4	1,3	93,1
2727-жубронпулии яквақтаина	20,8	19,5	94,0
2728-Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда	0,27	0,18	66,5
28-Амалиётҳо бо дорониҳо ва уҳдадорониҳо	1 296,4	1 240,6	95,7
281- Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолияви	1 296,4	1 240,6	95,7
2811-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)	9,4	9,4	99,9
2812-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистіқоматӣ)	691,0	662,5	95,9
2813-Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)	331,3	330,8	99,8
2814-Мошинҳо ва таҷҳизот	260,8	235,6	90,4
2815-Фондҳои асосии ғайримоддӣ	3,9	2,4	61,0
Ҳамагӣ	11 584,6	11 097,0	95,8